

ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ АМОНАТУ ПАСАНДОЗҲОИ ТОҶИКИСТОН

МУҶДАРРИҶА:

ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИЕ, КИ БА САНАИ
31-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 ТАҲИЯ
КАРДА ШУДААСТ ВА
ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

ҲАСБУБИҲИ РОҶДАРИҲИ ИҶТИМӢ, ҲАВОЛА ҲАМ ДАРОН ОБОДАДУНИ ВА ҲАСБИ НАМУДНИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИЕ МАҚСУД	2
ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ	3
ҲИСОБОТ ОИЛИ ФОНДА ВА ТИҶИТ ҲАМ ДАР ДАРОМАДУНИ МАҚСУД	6
ҲИСОБОТ ОИЛИ ҲОҶАТИ МОЛИЯВИЕ	7
ҲИСОБОТ ОИЛИ ХАРАКАТИ МОСИТАҲОИ ПУЛИ	8
ҲИСОБОТ ОИЛИ ТАҲВИЛ ДАР САҲМОИ ПУЛИ	9
НОҚСАТ ВА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИЕ	10-11

МУНДАРИЧА:

Саҳ.

МАСЪУЛИЯТИ РОҶБАРИЯТ ОИДИ ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ОМОДАСОЗӢ ВА ТАСДИҚ НАМУДАНИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ МАҶМУӢ	2
ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ	3-5
ҲИСОБОТ ОИДИ ФОИДА ВА ЗИЁН ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ МАҶМУӢ	6
ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ	7
ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ	8
ҲИСОБОТ ОИДИ ТАҒИРОТ ДАР САРМОЯИ ХУДӢ	9
ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ	10-22

Маъсулияти роҳбарият онд ба ҷавобгарӣ барои оморасозӣ ва тасдиқ намунаи ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ дар даврае, ки санаи 31-уми декабри соли 2024 ба итмом расидааст

Тасдиқоти зерин бояд бо дарҷи ӯҳдадорихои аудиторон, ки дар ҳисоботи аудиторони мустақил бо мақсади ҷудо намунаи ҷавобгариӣ аудиторон ва роҳбарият нисбати ҳисоботи молиявии **Ҳазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон** (минбаъд дар матн- «*Ҳазина*») яқоя дида баромада шавад.

Роҳбарияти *Ҳазина* барои оморасозии ҳисоботи молиявии маҷмӯӣ, ки аз ҳама ҷиҳатҳои муҳим ҳолати молиявӣ, натиҷаҳои фаъолият, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағирот дар сармояи худиро дар даврае, ки 31-уми декабри соли 2024 ба итмом расидааст мутобиқи талаботи стандартҳои ҳисоботи молиявӣ (минбаъд дар матн «СБХМ») дуруст инъикос мекунад ҷавобгар аст.

Ҳангоми оморасозии ҳисоботи молиявӣ роҳбарияти *Ҳазина* барои:

- Интиҳоби принципҳои зарурии баҳисобгирии муҳосибавӣ ва минбаъд истифодабарии онҳо;
- Риояи талаботҳои стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБХМ) ва ошкор намунаи фарқиатҳои муҳим аз СБХМ дар эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ; ва
- Оморасозии ҳисоботи молиявӣ бо назардошти он ки *Ҳазина* фаъолияти худро дар ояндаи дур идома медиҳад ҷавобгар аст.

Роҳбарият инчунин барои:

- Коркард, амалӣ намудан ва таъмини амал намунаи системаи самаранок ва бозътимоди назорати дохилии *Ҳазина*;
- Доштани системаи баҳисобгирии муҳосибавӣ, ки дорои имкони дар лаҳзаи дилхоҳ бо амиқии кифоя маълумот оиди ҳолати молиявии *Ҳазина*ро мувофиқи талаботи СБХМ тайёр карда тавонад;
- Будани баҳисобгирии муҳосибавӣ тибқи талаботҳои конунгузорӣ ва стандартҳои муҳосибавии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Андешидани чораҳо дар доираи марбути худ барои таъмини нигоҳдории дороиҳои *Ҳазина*;
- Ошкор ва пешгирии далелҳои қаллобӣ, хатогиҳо ва дигар намуди суниестифодабарӣҳо ҷавобгар аст.



Асоев М.К.

Сармуҳасиб

Ҳасанов И.Ҷ.

Ақида

Мо аудити ҳисоботи молиявии пешниҳоднамудаи Ҳазинаи Сугуртаи Амонату Пасандозҳои Тоҷикистон (*мишбаъд «Ҳазина»-ро*, ки ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2024 ва ҳисоботи дахлдорро дар бораи маҷмӯи даромадҳо, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағиротҳои сармояи худӣ дар сола, ки дар санаи зикргардида ба итмом расидааст ва инчунин изҳори мухтасари принципҳои асосии сиёсати баҳисобгирӣ ва дигар эзоҳоро нисбати ҳисоботи молиявии мазкурро дар бар мегирад ба итмом расонидем.

Ба ақидаи мо ҳисоботи молиявии заминамашуда вазъи ҳақиқии молиявии Ҳазинаро ба санаи 31-уми декабри соли 2024 дар тамоми ҷанбаҳои муҳим, инчунин натиҷаҳои молиявии он ва ҳаракати воситаҳои пулӣ дар толи сола, ки дар санаи зикргардида ба охир расидааст мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дуруст инъикос менамояд.

Асос барои ибрози ақида

Мо аудитро мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ аудит (СБА) гузаронидем. Ёхдадорҳои мо мутобиқи ин стандартҳо дар қисмати “Ёхдадорҳои аудитор” дарҷ шудаанд. Мо нисбати Ҳазина мувофиқи талаботҳои этики ба аудити ҳисоботи молиявии мазкур истифодашаванда вобастагӣ надорем. Аз тарафи мо инчунин дигар ёхдадорҳои этикӣ иҷро шуданд ки талаботҳои этикӣ муайян намудаанд. Мо чунин меҳисобем, ки даделҳои аудитории комил ва заруриро барои изҳори ақида гирифтем.

Масъулияти роҳбарият оид ба омодасозии ҳисоботи молиявӣ

Масъулият оид ба омодасозии ҳисоботи молиявии мазкур ва мувофиқати он ба талаботҳои Стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ ба зиммаи роҳбарияти Ҳазина вогузор карда шудааст. Масъулияти мазкур аз таъсис додан, ҷорӣ ва дастгирӣ намудани сохтори назорати дохилӣ ҷиҳати омодасозӣ ва пешниҳоди ҳисоботи бозғатимоди молиявӣ, ки дар худ таҳрифҳои ҷиддӣ дар натиҷаҳои сӯиистифодабарӣ молиявӣ, ҳамчунин натиҷаи ҳамагӣ надоранд, интиҳоб ва татбиқи сиёсати дахлдори баҳисобгирӣ, инчунин татбиқи баҳодихии муҳосибавии асоснок иборат мебошад.

Ёхдадорҳои аудитор

Вазифаи мо аз ибрози ақида ҷиҳати дуруст будани ҳисоботи молиявии мазкур дар асоси аудити гузаронидаи мо иборат мебошад. Мо аудитро мутобиқи талаботҳои Стандарти байналмиллалӣ аудит ба анҷом расонидем. Стандартҳои мазкур аз мо риоя намудани меъёрҳои этикӣ, инчунин банақшагирӣ ва гузаронидани аудитро бо мақсади боварии комил ҳосил намудан, ки ҳисоботи молиявӣ дорои таҳрифҳои ҷиддӣ намебошад талаб менамоянд. Боварии комил — ин сатҳи баланди боварӣ вале, он кафолат намедихад, ки аудити мутобиқи СБА гузаронида ҳамавақт таҳрифоти муҳимро ҳангоми мавҷуд буданашон ошкор менамояд. Таҳрифот метавонанд натиҷаи амалҳои ғайримакбул ва ё иштибоҳ бошанд ва муҳим ҳисобида мешаванд агар бо боварӣ ва ё эҳтимолияти бузург пешбинӣ кард ки онҳо дар алоҳидагӣ ва ё дар маҷмӯъ ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагонӣ дар асоси ҳисоботи молиявӣ қабулшаванда таъсир расонанд.

Дар доираи санҷиши аудит мутобиқи Стандартҳои байналмиллалӣ аудит мо ақидаи касбиро истифода мебарем ва онро дар давоми тамоми аудит нигоҳ медорем.

Мо инчунин:

- хавфи таҳрифи муҳими ҳисоботи молиявиро дар натиҷаи сӯиштифодабарии молиявӣ ё ин ки ҳатогиҳоро ошкор ва баҳодиҳӣ менамоем. Нисбати чунин хавфҳо расмӣётҳои аудиторӣ коркард ва амалӣ менамоем; далелҳои кофӣи аудиторӣ ба даст меорем, ки барои ибрози ақидаи мо кофӣ ва зарур мебошанд;
- низоми назорати дохилиро аз рӯи таҳия ва пешниҳоди саҳеҳи ҳисоботи молиявиро бо мақсади таҳияи проседураҳои аудиторӣ ки барои ҳолатҳои мазкур истифода мешаванд, вале на бо мақсади изҳори фикру ақида нисбати самаранокии сохтори назорати дохила меомӯзем ва баҳо медиҳем;
- принципҳои баҳисобгирии муҳосибавӣ ва баҳодиҳии муҳимияти аз тарафи роҳбарият таҳияшуда, инчунин баҳодиҳии умумии пешниҳоди ҳисоботи молиявиро тадқиқ менамоем;
- оиди аз тарафи роҳбарият мақсаднок истифода бурдани принципи мунтазами фаъолияти баҳисобгирии муҳосибавӣ ва дар асоси далелҳои гирифташуда муайян намудани он ки оё номуайянии муҳим нисбати ҳодиса ва шароитҳое, ки дар оянда қобилияти ташкилотро барои идома додани фаъолият зери шубҳа мебаранд хулосабарорӣ мекунем. Хулосаҳои мо дар асоси далелҳои аудитории то санаи пешниҳоди ҳисоботи аудиторӣ гирифта асос меёбанд. Минбаъд ҳодисаҳо ва шартҳои оянда ба амал меомада ба гум кардани қобилияти ташкилот барои идомаи фаъолият оварда мерасонанд;
- дар маҷмӯъ баҳодиҳии пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ, сохтор ва мазмуни он бо назардошти тавзеҳоти маълумот, инчунин таъмини саҳеҳии пешниҳоди амалиётҳои аз он ҳодиса ва шартҳои асосёфта ро мегузаронем.

Мо бо роҳбарият оиди ҳаҷм ва мӯҳлати аудит, инчунин дар бораи проблемаҳои муҳими дар чараёни аудит ошкоршуда, аз он ҷумла оиди камбудҳои назарраси низоми назорати дохилӣ тамос мегирем.

Мо инчунин ба шахсони масъул нисбати идоракунии корпоративӣ тасдиқнома оиди аз тарафи мо риоя намудани тамоми талаботҳои этикӣ нисбати мустақилият ирсол менамоем, онҳоро оиди ҳамаи муносибатҳо ва дигар масъалаҳое, ки мумкин аст ба мустақилияти аудиторон таъсир расонанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ – оиди чораҳои дахлдори эҳтиётӣ огоҳ намудем.

Дустов Сафарбек Савриддинович

Директори ҶДММ «Консультант Аудит»
Узви шабакаи байналмилалӣ
ширкатҳои аудиторӣ,
муҳосибӣ ва машваратӣ-JPA International

Иҷозатномаи Бонки миллии
Тоҷикистон- БМТ №0000326
аз 04 октябри соли 2024

Иҷозатномаи Вазорати молия
Ҷумҳурии Тоҷикистон ВМ №0000157
аз 09 апрели соли 2021

ш. Душанбе, Тоҷикистон
27 январи соли 2025



ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

ба 31 декабри соли 2024

Моддаҳо	Эзоҳ	31 декабри соли 2024	31 декабри соли 2023
Доронҳо			
Воситаҳои пулӣ ва муодили онҳо	4.1.	142 831 543	157 616 542
Векселҳои хазинадорӣ давлатӣ	4.2.	136 899 696	49 873 930
Фоишҳои ҳисобшуда барои қабул	4.3.	2 079 420	42 947
Дигар доронҳои кӯтоҳмуддат	4.4.	25 546	17 624
Ҳамагӣ доронҳои кӯтоҳмуддат		281 836 205	207 551 042
Воситаҳои асосӣ	4.5.	136 767	52 879
Доронҳои гайримоддӣ	4.6.	12 699	15 679
Ҳамагӣ доронҳои дарозмуддат		149 466	68 558
Ҳамагӣ доронҳо		281 985 671	207 619 600
Дигар ӯҳдадорӣҳо	4.7.	131 556	119 277
Ҳамагӣ ӯҳдадорӣҳо		131 556	119 277
Сармоя			
Сармояи саҳомии пардохтшуда	4.8.	590 232	590 232
Сармояи изофа	4.8.	2 560 286	2 120 286
Фондаи тақсимнашуда (зиён)	4.8.	(2 511 306)	(6 862 228)
Сармояи захиравӣ барои пардохтҳои суғуртавӣ	4.8.	281 214 903	211 652 033
Ҳамагӣ сармоя		281 854 115	207 500 323
Ҳамагӣ ӯҳдадорӣҳо ва сармоя		281 985 671	207 619 600

Аз номи ХСАПТ:



Расм

Асоев М.К.



Сармухосиб

Ҳасанов И.Ҷ.

ХИСОБОТ ОИДИ ФОИДА ВА ЗИЁН ВА ДИГАР ДАРОМАДҲОИ МАҶМУӢ

дар соли санаи 31-уми декабри соли 2024 ба итмом расида

Моддаҳо	Эзоҳ	2024с.	2023с.
Даромади фоиизӣ	5.1.	6 902 330	920 749
Харочоти фоиизӣ	5.2.	(17 923)	-
Даромади фоиизии соф		6 884 407	920 749
Фонди махсус аз гарави гирифташуда	5.3.	-	(282 434)
Дигар даромадҳо	5.4.	122 699	1 162 799
Ҳамагӣ даромад бо тарҳи харочоти фоиизӣ		7 007 106	1 801 114
Харочоти амалиётӣ	5.5.	2 656 184	1 658 863
Даромад (зиён) аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ	5.6.	-	1 440 531
Фондан андозбандишаванда (зиён)		4 350 922	1 582 782
Андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ		-	-
Фондан соф (зиён)		4 350 922	1 582 782

Аз номи ХСАПТ:

Раис

Асоев М.К.



Сармухосиб

Ҳасанов И.Ҷ.

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

Барои давраи 31 декабри соли 2024 ба итмом расида

Моддаҳо	Эзоҳ	2024с.	2023с.
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ			
Пардохти суғурта аз пасандозҳои шахсонӣ воқеӣ		69 378 167	47 928 349
Воридшавӣ аз ҳаққи аъзогии дохилшавӣ		440 000	90 000
Дигар даромадҳо		80 268	1 163 118
Пардохтҳои суғуртавӣ		(239 825)	(958 184)
Хароҷоти амалиётӣ		(2 626 727)	(1 606 443)
Тағйироти ҳолиси пули нақд аз фаъолияти амалиётӣ		67 031 884	46 616 840
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ			
Хариди воситаҳои асосӣ		(106 010)	(14 000)
Дигар даромади бадастомада		4 865 856	998 502
Пардохт барои харидории коғазҳои қимматнок		(252 209 860)	(349 125 057)
Бозгашти маблағҳои ба коғазҳои қимматноки сармоягузорӣ гузошташуда		166 684 860	399 001 499
Тағйироти ҳолиси пули нақд аз фаъолияти сармоягузорӣ		(80 765 154)	50 860 944
Ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ			
Барориши саҳмияҳо		-	-
Пардохти суди саҳмияҳо		-	-
Тағйироти ҳолиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ		-	-
Фарқияти қурби асъор		(1 051 729)	1 440 531
Тағйироти ҳолиси воситаҳои пулӣ		(14 784 999)	98 918 315
Воситаҳои пулӣ дар аввал	4.1	157 616 542	58 698 227
Воситаҳои пулӣ дар охир	4.1	142 831 543	157 616 542

Аз номи ХСАПТ:

Раис

Асоев М.К.



Сармухосиб

Ҳасанов И.Ҷ.

ҲИСОБОТ ОИДИ ТАҒИРОТ ДАР САРМОЯ

барои давраи 31 декабри соли 2024 ба итмом расида

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Сармояи саҳомии пардохтшуда	Фондан тақсимнашуда (зиён)	Сармояи изофа	Сармояи захиравӣ барои пардохтҳои сугуртавӣ	Ҳамагӣ
Бақия ба 01.01.2023с	590 232	(8 443 849)	2 030 286	164 681 869	158 858 538
Фондан соф (зарар)	-	1 582 782	-	-	1 582 782
Зиёдшавии сармояи изофавӣ	-	-	90 000	-	90 000
Тасҳеҳи фондан соли ҳисоботӣ	-	(1 161)	-	-	(1 161)
Зиёдшавии сармояи захиравӣ аз ҳисоби пардохтҳои сугуртавӣ	-	-	-	47 928 349	47 928 349
Истифодабарии захираи сугуртавӣ	-	-	-	(958 184)	(958 184)
Ҳамагӣ	590 232	(6 862 228)	2 120 286	211 652 034	207 500 324
Фондан соф (зарар)	-	4 350 922	-	-	4 350 922
Зиёдшавии сармояи изофавӣ	-	-	440 000	-	440 000
Зиёдшавии сармояи захиравӣ аз ҳисоби пардохтҳои сугуртавӣ	-	-	-	69 378 167	69 378 167
Истифодабарии захираи сугуртавӣ	-	-	-	(239 825)	(239 825)
Тасҳеҳи сармояи захиравӣ барои пардохтҳои сугуртавӣ	-	-	-	424 527	424 527
Ҳамагӣ	590 232	(2 511 306)	2 560 286	281 214 903	281 854 114



Сармуҳосиб
 Ҳасанов Н.Ҷ.